



Рўзнома аз соли  
1924 чоп мешавад  
Номҳон пешинан рўзнома  
«Овози тоҷики камбагл»  
(соли 1924), «Овози тоҷик»  
(соли 1931), «Ҳақиқати Ўзбекистон»  
(солҳон 1931-1940), «Ўзбеки-  
стони сурх» (солҳон 1950-  
1964), «Ҳақиқати Ўзбекистон»  
(солҳон 1964-1991)

# Овози тоҷик

Бани одам аъзои якдигаранд!

## ПРЕЗИДЕНТИ ЎЗБЕКИСТОН БА ЧИДДА РАФТ

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев бинобар даъвати  
Ходими ду макони муқаддас – шоҳи Арабистони Саудӣ Салмон бин Абду-  
лазиз Ал Сауд бо ташрифи корӣ ба ин мамлакат рафт.

Дар аэропорти байналхалқи шаҳри Чидда роҳбари  
кишвари моро мувони губернатори минтақаи Макка  
шоҳзода Бадр бин Султон Ал Сауд ва дигар шахсони  
расми истиқбол карданд.

Воқеаҳои асосии ҳамоиш – ҷамъомади сарони дав-  
латко дар шакли «Осиёи Марказӣ – Шӯрои ҳамкории  
давлатҳои араби Ҳалиҷ» ва гуфтушунидҳо дучониба

19 июл баргузор мешаванд.  
Мувоғиқи рўзномаи ҷамъомад масъалаҳои рушди  
ҳамкориҳои байниминтақаӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷо-  
ративу иқтисодӣ, сармоявӣ ва маданиву инсонпарварӣ  
баррасӣ ҳоҳанд шуд.

ЎзА.

## ХОЧАГИИ ҚИШЛОҚ: ЛОИҲАҲОИ ПЕШОМАДНОК – ДАР АМАЛ

**Дар мамлакати мо ҳамкорӣ бо Оҷонсии**  
руши Фаронса ба мақсади ҷорӣ  
намудани технологияҳои пешӯядами  
ҳориҷӣ дар соҳаҳои ағзудани саршуморӣ  
чорво ва корқарди маҳсулоти  
чорводорӣ, таҳқими пойгоҳи моддиву  
техникии ҳочагиҳои фермерӣ ва  
ҷамъоҳои кишоварзӣ, баланд  
бардоштани иқтидори истеҳсолии онҳо  
ба роҳ монда шудааст.

Созмон барои рушди  
соҳаҳои чорводорварӣ дар  
Ўзбекистон тӯли солҳои  
2022-2026 дар ҷамъии  
100 миллион евронро вом  
чудо кардааст. Лоиҳа  
аввали дар Ҷумҳурии  
Қароқалпоқистон, вило-  
ятҳои Тошканд, Ҷиззах,  
Сирдарё, Кашқадарё,

Самарқанд ва Бухоро  
татбиқ карда мешавад.  
Пас аз он ки беш аз 50  
фюз тадбирҳо бо маб-  
лағҳо, ки дар доираи  
лоиҳа пешбинӣ шудаанд,  
тиҷорати имкониятҳоро ба  
рои инкишофи чорводорварӣ  
роҳандозӣ мекарданд,  
онҳо дар минтақаҳои  
дигар низ татбиқ карда  
ҳоҳанд шуд.

Аз ҷониби намоянда-  
ги Шӯрои ҳочагиҳои  
фермериву деҳқонӣ ва  
саҳибони заминҳои на-  
здиҳавлиги Ўзбекистон  
ва Оҷонсии рушди Фаронса  
дар шаҳри Тошканд масъалаҳои тағтил  
соҳтани лоиҳаи «Бо маб-  
лағ таъминкуни рушди  
устувори соҳаҳои чорводор-  
варӣ», ки барои панҷ  
сол пешбинӣ шудааст,  
муҳокими гардид. Аризи-  
ши умумии лоиҳа 147,7  
миллион евроЯ ташкил  
медиҳад.

– Дар ҳочарҷӯбайи  
лоиҳаи мазкур шӯроӣ  
қатор имкониятҳоро ба  
рои инкишофи чорводорварӣ  
роҳандозӣ мекарданд,  
онҳо дар минтақаҳои  
дигар низ татбиқ карда  
ҳоҳанд шуд.

**Нилӯғар БОЗОРОВА,**  
ҳабарнигори ҶА.

## «ДУНЁ САДОЛАРИ»: СИТОРАҲОИ ЭСТРАДАИ ҶАҲОНӢ ДАР ҲОНОБОД ҶАМӢ ОМАДАНД

**Дар Ҳонобод, дар**

**гӯшай**

**хушманзаратарини**

**Андиҷон,**

**Чашнвораи**

**байналхалқи**

**санъати эстрадии**

**«Дунё садолари»**

**оғоз ёфт.**



Дар он ҷамоаҳо ва  
ичигорон аз қиша-  
роҳи зиёд, аз ҷумла Ру-  
сия, Фаронса, Олмон,  
Швейцария, Болгария,  
Латвия, Полша, Юнон,  
Сербия ширкат  
меваранд.

Аллакай имрӯз баро-  
мади ҷамоаи машҳури  
«Доктор Албан», гурӯҳи  
дискии Вонеу М ва  
Ottawan ба амал меояд.

Ҷамоаҳои эҷодӣ ва  
хунармандон аз Ҷумҳурии  
Қароқалпоқистон ва мин-  
тақаҳои кишвари мекарданд.

Санъати нодири ҳудро дар  
майдонҳо – павилионҳо,  
ки дар худуди Хиёбони  
марказии маданият ва ис-  
тироҳати шаҳри Ҳонобод  
барои онҳо ҷудо карда шу-  
даанд, намоиш хоҳанд дод.

– Аз вилояти мо дар  
ҷашнвораи гурӯҳи фол-  
клориу этиографии «Чар-  
қўрғон» ва Артисти шои-  
стаси Ўзбекистон Норали  
Алланазаров иштирок  
мекунанд, – мегӯяд роҳ-  
бари Раёсати фарҳанг ва  
сайёҳии вилояти Сурхон-  
дарё Даврон Бобоёров.

– Гайр аз ин ҳунарман-  
дони воҳди Сурхон мас-  
нуоти нодир, анъана ва  
урғу оdatҳои ҳудро на-  
моиш хоҳанд дод.

Дар ҷашнвора ҳар як  
минтақаи ҷумҳурии мо  
иқтидори ҳудро нафакат  
дар соҳаҳои санъат, баланд  
кардӣ саитмӣ сайёҳӣ  
ва ҳунармандӣ низ на-  
моиш медиҳанд.

– Ман ба соҳатни луҳ-  
такҳо шугӯл меварзам, –  
мегӯяд устод асакагӣ  
Ёқутхон Ўринбоева. –  
Дар намоишгоҳҳо, ки

дар доираи ҷашнвора со-  
змон дода шудаанд, бо  
беш аз бист намуди маҳ-  
сулоти худ иштирок мена-  
моям. Фикр мекунам,  
лухтакҳои либоси мил-  
лийши Ўзбекистон бо-  
иси рағбати зиёди меҳ-  
монони ҷашнвора мегар-  
данд.

**Фаҳриддин  
УБАЙДУЛЛОЕВ,**  
ҳабарнигори ҶА.  
Суратгир:  
**З. УМУРЗОКОВ**  
(ҶА).

## ЎЗБЕКИСТОН ҚИШВАРИ ҶАВОНОН АСТ ВА МАСЪУЛИЯТИ ШУКУФОИИ ВАТАН МАҲЗ ДАР ЗИММАИ ОНҲОСТ

**Ба наздикӣ ҳалқи мо дар воқеаи муҳими сиёсии таърихи**  
Ўзбекистон – интиҳоботи пешазмуҳлати Президенти  
Ҷумҳурии Ўзбекистон иштирок кард, баъдан дар  
ҷамъомади муштараки палатаҳои Олий Маҷлис маросими  
мутантанни ба вазифа шурӯъ кардани сарвари аз  
навинтиҳобушда Шавкат Мирзиёев баргузор гардид, ки  
мувоғиқи анъанаву суннатҳои милли ва дар поян  
равандҳои демократӣ гузашт.

Нутқи Президенти мамлакат Шавкат  
Мирзиёев мазмуну муҳтавои амиқ дода-  
рад, дар он саҳмоти фаъолияти  
минбаъдии шаҳраном муйян шуда-  
анд. Боиси зикр мебошад, ки сарвари  
давлат ба ҷавонон ҳаётӣ мөнанд  
зарурӣ шудаанд, ки ҷамъомаи  
ҳунармандон аз Ҷумҳурии  
Қароқалпоқистон ва минтақаҳои  
кишвари мекарданд.

**Дар сурат:** дар  
заводи гидрометаллургия.

**Суратгир:**  
С. АСЛОНОВ (ҶА).

Кишиҳои интиҳоботи ҳунармандон  
шудаанд, инкишофи диханд, бо ҳудомӯзӣ,  
илмомӯзӣ, варзиш, эҷодӣ ва бисёр  
дигар намудҳои фаъолияти бомувафқа-  
ият мешаванд. Ба икор танҳо  
ҷавонони ватандуст, босавод, боҳунар,  
аҳоли чисмонӣ вайънӣ солим, соҳибқитидор  
ва дорони масъулияти иҷтимоӣ  
иҷтимоӣ шаҳрвандии ба ғаъълонана  
пешбури ислоҳот тавони қодиранд, то  
ки Ўзбекистони Нав бунёд ёбад.

Бинобар ҳамин ҳамроҳи давлат  
ба ҷавонон муроҷиат намуда, таъқид  
кард, ки ҳоло ҳуди таъриҳ, замони қуни  
нӣ ба оҳони онҳо имкониятҳои бесобиқа  
фароҳам мөнавард, ҷавонон бояд онро  
аз даст надиҳанд, имкониятӣ, низ на-  
роҳадаанд, ҷанба ва саитҳои навро пеш  
мегузорад.

Холо ҳозир иқомати

мамлакати ҳунармандони Ҳонобод  
ба ҷавонон муроҷиат намуда, таъқид  
кард, имкониятӣ, ғаъълонана  
иҷтимоӣ шаҳрвандии Ҳонобод  
бинонӣ мешавад. Ҳамони ин саъю  
бешшӯба, натиҷа ҳоҳанд дод. Зеро  
Ўзбекистон қишиҳои ҷавонон аст  
ва масъулияти шукуфои. Ватан маҳз  
ба зиммаи онҳо гузашта мешавад.

Агар гӯем, ки барои беҳтар шудани  
сифати ҳамкорӣ давлат ва ҷавонон  
саъю қишиҳои зиёд амал шуданд, аз  
рӯйи адолат аст. Ҷавонон ба тамоми  
соҳаҳои мамлакат ҷаҳонӣ шуданд,  
аҳоли Ҳонободи Ҳонободи Ҳонобод  
бинонӣ мешавад. Ҳамони ин саъю  
бешшӯба, натиҷа ҳоҳанд дод. Зеро  
Ўзбекистон қишиҳои ҷавонон аст  
ва масъулияти шукуфои. Ватан маҳз  
ба зиммаи онҳо гузашта мешавад.

**Олга ЛИТВИНОВА,**  
депутати Палати қонунгузории  
Олий Маҷлис.

**Аҷаб диёре...**

## ҲАЁТ ВА МУШКИЛОТИ ДЕҲОТИ ПАРМЕША, ФАНГАТ ВА ГЎТҲОКИН...

Барои омӯзтани ҳаёти мардум-  
тиҷики кӯҳҳои ноҳияҳои  
Олтинсоро Бойсун – се на-  
фар аҳли қалам аз мавзеи Ҷа-  
коб ва Кария бодомӣ дехаӣ  
Бештаҳа ба дехаҳои Фанғат ва  
Гўтҳокин, ки номҳои зебои ҳу-  
шоҳонгашон дар зеҳни кас на-  
фосатеро бедор месозанд ва  
голибан дилхоро ба сӯйи ҳуд-  
майл медиҳанд, пиёда ба роҳ  
баромадем.

То мавзеи Ҷакоб, ки боши-  
гоҳи чӯпонҳои махаллисти роҳи  
мошингараదорад, моро Усто  
Зойирӣ Ҳазъӣ бо мосими  
«Нива»-и худ расонд ва махал-  
лиҳои роҳро кам кард. Ҳамин  
тарии ҳаҷафари мосими гӯзашта  
ни дехаҳои Фанғат ва Гўтҳо-  
кин хидмат мерасонд. Зиёда  
аз як аср аст, ки сокинони де-  
ҳоти мазкур ин ҳарроҳо роҳи  
асосии худ ба ҷониби ободиҳо  
чудо шудау дар ҳар ҷой паре-

**ПАРМЕША**

Ҳунарҳои Ҳонобод, тобасангҳоро оби  
борон шуста ба шакҳои гаро-  
иб дарвардааст, дар ёлаҳои  
алфафашон ҳаҷонги серобии  
рӯдҳонаи Ҳонобод Пок гузаштани  
бояд аз имконназарир мегардад.  
Роҳи ҳунарҳои Ҳонобод ҳамо-  
ни 1888 – монами як замин-  
ларзай марғовор вучуд надошта-  
аст ва пас аз ағтодани як  
куллаи кӯҳ мадрум ба роҳи  
ҳаҷараш ин пайроҳои ҳаргузар-  
ро сохтаанд ва ҳоло ҳар сол  
тармим намуда, рафутои ҳуд-  
ро аз он ба маркази ноҳияи  
Олтинсоро ба зорҳои Ҳонобод  
гузашта бояд аз ҳамонӣ  
гузашта мешавад.

Зеро ҷавонони Ўзбекистони Нав аш-  
ҳоси ҷамъияти нафуда буда, пойдорӣ дав-  
латдорӣ ва истиқолияти қишиҳои ҳу-  
нарҳои Ҳонобод ҳамонӣ дод. Зеро  
Ўзбекистон қишиҳои ҷавонон аст  
ва масъулияти шукуфои. Ватан маҳз  
ба зиммаи онҳо гузашта мешавад.

**(Давомаш  
дар саҳ.2).**

Бе барқ ҳаёти имрӯзаро ҳатто тасаввур  
кардан душвор. Ҷароғи электрикӣ ба  
ҳамаи соҳаҳои ҳаёт чун обу ҳаҷо зарур.  
Вале вакътои охир зуд-зуд ҳомӯшшавии  
онро мушоҳид мекунем, ки ин сабабҳои  
ба ҳуд хос дорад. Яке аз сабабҳо, ки  
боиси ниғаронист, дучор омадани ҳолати  
аз энергияи барқ гайриқонуни даст  
истифодабарӣ.

## ДУЗДОНИ БАРҚ АНИҚ ШУДАНД

Маълум мешавад танҳо  
дар давоми шаҳрҳои аввали  
Фарғона ҷамъ 5549 ҳолати  
истифоди ноконунӣ аз  
барқ кайд шудааст. Назар  
ба ҳабарӣ Вазорати энер-  
гетика, аз рӯйи ҳолатҳои  
мазкур ба миқдори 18  
милрд. 570 млн. сум корҳо  
ондӣ ҳолатҳои м

# ҲАЁТ ВА МУШКИЛОТИ ДЕҲОТИ ПАРМЕША, ФАНГАТ ВА ҒУТХОКИН...

← (Аввалиш дар саҳ. 1).

Воҳзи «Пармеша» соғ тоҷикист. «Пармеша» шоъд «парод мешавад», яне «паридан мумкин» барин маъни доруду мардум сабӯк кардаву дар шакли «Пармеша» талафуз кардаанд.

## ФАНГАТ

Фангат аз деҳаҳои хушманзари ин кӯҳпора аст, ки таърихи қадима дорад ва мардумаш ҳама тоҷиконанд. Талоши мобобӣ пайдо намудани маъни он самар надод, шоъд мутахассисон назаре диханд.

Мардуми ин деҳа асосан бо ҷорваварӣ ва боғдорӣ машгуланд. Мевои дараҳтони пиставу бодомро, ки дар ин кӯҳистон зиёд мерӯйнд, чамъ меояранд ва наисбату рӯзин ҳудо карор медижанд.

Фангат то ҳанӯз роҳи мошингард надорад ва мардуми он бо ин оруз зиндагӣ мекунанд. Роҳи мошингард то мавзеи Ҳоҷаи Пок мерасад. То Фангат 11 километр масофа ҳаст, ки ҷаҳраҳо нест. Мардуми ин деҳа асосан 16-17 километр пайраҳоҳои ҳатарнокро пидайдаро ҳарсавор тай меҳунанд. Маводи зарурӣ рӯзгорро аз бозорҳои Олтиносӣ ва Ҳоҷаи Пок меҳаранд. Мутасилиоти ҳаёти мардуми Ғутхокин бо деҳаҳои Фангат ҳамонанд. Ягона муаммое, ки ин мардумро ба ташвиш гузошташт, набудани роҳи мошингард аст. Агар роҳи мошингард мешошт, аксар мушкилоти иҷтимоии рӯзгори мардум, ба монанди робита бо мусассаҳои тандусти, маориф, ҳокимиёт... ҳалли ҳудро мейфтанд.

Шаҳтут ҳам намоз мегузоранд. Деҳа ягон нуқтаи тиббӣ надорад ва мардум аз ин ҳидматрасонӣ комилан маҳруманд. Ҳатто дар барни сокинони он мутахассиси соҳа ҳам нест. Назар ба гуфтаи мардуми мажалиӣ, дар деҳаи Ғутхокин фелдшер ҳаст, ки Курбон Раҳмонов ном дорад. Вай дар зарурат 5 километро тай карда ба мардуми Фангат низ кумизи аввалини тиббӣ мерасонад. Аксар вакъ дурии роҳ боиси аз кумаки аввалини маҳрум гардишини беморон мешавад. Аз ин ҷаҳат, воеҳан мардуми ин деҳаи кӯҳистонӣ хеле азияти мекашанд. Ҳангоми валодат занҳо пешош ба таҳташт мераванд ва дар ҳонаҳо хешу таборони ҳуд мунтазии тавалуди тифл мемонанд.

Чун нафаре аз аҳли деҳа ногаҳон бемор шавад, ҷаҳонги гирда моянд ва беморро бо замбар бардошта бо пайраҳои душворӣ тӯхтани Пармеша то мавзеи Чакоб мебаранд. То ин мавзеи 7 километр роҳро тай меҳунанд. Агар ин кор шабона руҳ дидҳад, ранҷи мардум садҷанд меафояд. Дар мавзеи Чакоб бо моншини ёрии таъчилаи беморро зуд ба шифоҳона мебаранд. Агар моншини ёрии таъчилаи naboshad, дардмандро мачбур мешаванд, ки боз ҳам дурттар – ба деҳаҳои Бештаҳтаву Ҳавз бирасонанду ба ягон восита ба бемористон баҳранд.

Холо барои мардуми Фангат шароҷӣ умдеҳад омадааст, ки шоъд орзуни дерини онҳо бобати як роҳи мошингард рӯйи баъди. Ҳукумати ҷумҳурии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ғарфиҳаст, ки дар қарбии Фангат як кони аништро боз намояд. Ангиши ин макон аъзошифат буда, таҳса барои гудоҳтани оҳан истифода мегардад. Барои қашондани аниш бошад, роҳи мошингард лозим аст, ки алҳол тарҳи он қашида ва қароҳо дар ҳоли оғозшавӣ қарор доранд.

Мактаби деҳаи Фангат аз се синҳона иборат буда, замоне бо ҳашар соҳта шудааст. Ин мактаб یаки баҳши дабистони ҷамъии 60-уми деҳаи Ҳоҷаи Пок аст. Он 21 нафар хонандои мардум аз дурии 11 километр ба воситай ҳар қашонданд. Барои овардани 50 километр симон мусассаҳои соҳтаҳои 30000 сүм ҳарҷ кардаад. Барои қашондани ҳамин мидор рез аз соҳили дарё ба ҷавонони деҳа 12000 сүм пардохтаанд. Оре, мактаби нағӣи деҳа бо чӯчин машқат бунёд мебайд.

Дар Фангат як масниди ҳуҷтарҳо низ ҳаст, ки дар он ба ҷуз маддуми деҳа роҳзарӯзори деҳоти Ғутхокину Ҳөҷибоӣ, Зеваросу Қўргонча, Назариву

## ҒУТХОКИН

Аз деҳаҳои забои кӯҳистони ноҳияи Олтиносӣ аст, ки шомилии ҷамъии шаҳрвандони марҳалҳои «Ҳоҷаи Пок» мебошад. «Ғут» маъни он «бузург»-ро дорад,

## НОМХОИ ЗЕБО ВА ГЎШНАВОЗ

Номвожаҳои мавзевъҳо (деҳаҳо)-и тоҷикишини Фангат ба Ғутхокин ҷолиби ҷиққат буда, ҳар қадом таъриҳҳои даранд. Ҷунонҷи, дар Фангат Қӯҳи ҳаттарҳо ҳаст, ки мардуми деҳаҳои Ҳавзу Бештаҳтав, агар ҳабаре дошта бошанд, аз фарози қуллаи кӯҳ ба варақе навишта, мепартоғтаанд ба сокинони Фангат онро хонда, (ҳабарҳо асосан ба мавзакоҳи шодиву сур ва сӯй мутааллик будаанд) оғоҳ мешудаанд. Дар ақси ҳол барои расондани ҳамон ҳабар пидайдар тай карданӣ кӯҳтани Пармеша зарур буд, ки роҳи 5 километр симми барко ба ҷониби деҳа бикашанд. Мегӯйнд, ки аввалин бори соли 2002 дар ҳонаи Бобои Рамазони чӯпон ҷароғи барқӣ фурӯзон гаштааст ва аҳли деҳа онро ба таъриҳҳои аниш намудаанд. Накъ мекунанд, ки танҳо барои ба деҳа овардани трансформатор мардум се рӯз вакт сарф карданӣ. Онро ба сад машқатӣ аз дурии 11 километр дар Ҳотиёнӣ дар ҳардиории симоҳи бокимонда қумак ҳоҳад, аммо муроҷиати ҷандонкаратаи мардум дар ҳолли ин мушкил ҳанӯз натиҷае надоштад.

Гӯриҳ дудзор, Дараи гургон, Новай зардолуқтанд, Ҷашмаи шоирон, Қӯҳтани ёна, Ҷашмаи равон, Дараи пахтак, Новай бедо, Дараи себо, дехаи Себо, Ҷоддара, Шоту, Оби зой, Лалмо, Қӯҳтани дамзанак, Оғалгин, Сарғонин, Новай Татуимо, Қамари турк, Ҳармеша, Ҷашмаи ҳуҷак, Санги ҷурғот, кӯҳи Найҳо, Ҷӯртаки Бобоназар, Дудкаш, Айдак, Сиҳрҳо... аз ҷумлаи мавзевъҳоҳо, ки ҳар қадом таъриҳҳои деҳа, дар гӯйши тоҷикони дигар навоҳӣ камтар истифода мегарданд.

Шариф Ҳалил, Олим ПАНЧИЗОДА, ҳабарнигори «Овози тоҷик». Вилояти СУРҲОНДАРӢ.

## ПУНКТИ ТИББИИ «ҲҮЛБОР»

Дар маҳаллаи «Ҳӯлбор»-и ноҳияи Пешӯ бештар аз 2 ҳазору 600 нафар аҳолӣ умр ба сар барад ҳам, то ҳол бунгоҳи тиббӣ вучуд надошт. Беморон мачбур буданд, ки ба маркази ноҳия, ё ба поликлиникаҳои оиласавии маҳаллаҳои ҳамсояи раванд.

Баъди омӯҳтани гурӯҳи кории ҳокимиyaҳои ноҳияю вилоят ва арзи аҳолӣ сари сол аз ҳудуди деҳаи Арабдиёр 3 сотигӣ замини чудо гардид ва ба ин ҷо ба таҷхизоти зарурӣ дар контейнер оварда ҷаҳони тиббӣ созмон доданд. Дар натиҷа ба оворагии мардум хотима гузошта шуд. Ба қарбии маросими ба истифодасупории маскани тиббӣ ба



амал омад ва дар он роҳбариони секторҳо, мутасаддии-ни соҳа, собиқадорони меҳнат, фаъолони маҳалла иштирок карданӣ. Ба суханбаромадагон ҳӯлбориёнро бо ин комёбӣ муборакбод намуданд ва ба

онҳо, ки баҳри ҳифзи саломатии мардум ба фаъолият оғоз кардаанд, дарҳостҳои нек орзу карданӣ.

Амрулло АВЕЗОВ, ҳабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.

## ЛОИҲАҲОИ ПЕШОМАДНОКИ САРМОЯВӢ

Ширкати SAYAR LLC (ИМА) дар бораи лоиҳаҳои сармоявӣ бинобар коркарди ҳароратии партовҳои тиббӣ ва истехсоли энергияи гармӣ ташабbus зоҳирӣ кард.

Муғофики қарори Президент «Дар бораи ҷароғони саҳроҳои самарашбаҳӣ ба роҳ монанди фабрияни Ҳазорати Экология, ҳифзи мухтиси атрофӣ ва тағйирӣ иқлими» аз 31 май соли 2023 лоиҳа ҳуҷҷати мөъёригу хуқуке, ки танзим, ба маблагҳои сармоявӣ бинобар коркарди партовҳои тиббӣ ва бунёди ин-фрасоҳтори замонавиро пеш-

тиббӣ ва истехсоли энергияи гармӣ ӯзлон намуд.

Аз ҳисоби коркарди ҳароратии партовҳои тиббӣ камардани ҳамон инҳо ба бazaarарҳои сарҳоҳои кимёвие, ки дар партовҳо мавҷуданд, имконӣ мегардад. Ҳамзамон дар ҷараёни сӯзондани партовҳои имконияти ҳосил карданӣ энергияи мӯқобил пешбинӣ мешавад.

Зариф КОМИЛОВ, ҳабарнигори Ҷумҳурии Ӯзбекистон.

## ТАЪТИЛИ ТОБИСТОНАИ БАЧАҲО

Соли 1959 дар ағбани ҳуҷҷавои Тахтақароғочи ноҳияи Ургут истироҳатгоҳи мактаббакарон бо номи «Дружба» кӯшода шуда буд, ки ҳазорҳо нафар фарзандони мардуми вилоят он ҷо таътили тобистонро бо фароғат гузаронида, боз ба шаҳру ноҳияҳои Самарқанд бозгашт мекарданӣ.

## БОЗ ДАР ОҒУШИ «ДҮСТИЙ»

Афсӯс, ки бо байзэе сабабҳои молиявӣ истироҳатгоҳи мазкур ҷандар муддат фаъолияти ҳудро қатъ намуд.

Хушбахтона, соли гузашта бо супориши сарвари давлат дар истироҳатгоҳи беш аз 60-сола корҳои таъмири тармим оғозӣ ёфт. Ҳуҷҷати гулдаст шаш ишҳоти замонавӣ бунёд ва бо нерӯи барқӣ, оби ошомиданӣ, гази табии таъмири ҳард, имкони на таҳо дар фасли тобистон, инчунин зимистон низ истироҳат карданро фароҳаш оварданд.

Дар истироҳатгоҳи «Дүстӣ» шароити мусоид ба қабули фарзандону наберағон дар ҷаҳони таҳсилотӣ ӯзлон, – иброз дошт сарвари истироҳатгоҳи Абдувалий Кӯҳшонов, – ба ин максад 23 миллиард сүм сарф шуд. Минбаъд дар ин ҷо варзишагарон ва сайёҳони ҳорҷӣ низ метавонанд истироҳат монандон. Мод метавонен дар як 160 нафаро қабӯл намошад.

Дар маросими ифтиҳоти истироҳатгоҳи ҷонишини ҳокимиyaҳои сармоявӣ мегардад. Ҳар қадом милиати ӯзбекистонӣ – милиони 180 лоиҳаҳои инвеститсионӣ таҳия шудааст ва ба ин максад 5,6 трilliон сүм маблағ ирсолӣ ёфт. Дар натиҷа 5,5 ҳазор нафар шаҳсон ба корҳои фоидабоҳӣ машгул ҳоҳандӣ шуд.

Зариф ҲАСАНЗОДА, ҳабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.

Дар Ўзбекистон кулии раванди ислоҳот ба манғалии инсон нигаронида шудаанд. Ўзбекистон мамлакати сермиллат буда, дар он намояндағони беш аз сад миллиату ҳалқият буду бош ва ба динҳои гуногун эътиқод доранд, яқдилона дар рушду нумӯи қишвар саҳм мегарданд.

## ОДАМОН АЗ ДҮСТИЙ ЁБАНД БАХТ

Дар вилояти Навоӣ, баҳусус, дар шаҳрои Навоӣ ва Зарабонӣ намояндағони бисёр миллиату ҳалқиятҳо зиндагӣ мекунанд, ки якъо умуни мединанд, ки ҳалқи Ӯзбекистонро ташкил мекунанд.

Чанде пеш мо бо раиси Маркази миллио маданияти тотору бошкӣ даро ӯзбекистонӣ муроҷаҳои ҳадисҳои ҳуҷҷати Ҳарориҳои Ҳамрообоев. – Онҳо шуҷоату гайратмандии ҳудро дарозӣ мегарданд.

– Ин лоиҳа 1,5 миллиард сүм арзиши дарозӣ ва дар наҳар аст, ки дар сурати амалий гардишидан он 10,9 миллиард роҳ асфалтӣ мегардад. Бараш шаш метр васеъ кар-

да мешавад, – мегӯяд Раҳматулло Шоқиров – аз ҷавононе, ки баҳри амалий намудани ин лоиҳа қамари ҳиммат бастааст, аз 27-уми апрел то 7-уми май мо ҳама як сару тан шуда, зиёда аз ҳашт ҳазор овозда авардад.

– Дар ӯзбекистон дар Ҳарориҳои Ҳамрообоев, яке аз ҷавононе, ки саҳифа дар телеграм таъсис додааст ва ҳамон сол баъди маслиҳатҳо ба он «Ҳумиён» номҳоҳ. Ин саҳифа ӯзбекистонӣ ҳамон ҳамон ҳаҷаре монанд.

– Ман аз бисер ҳамсолони Ҳамдехони Ҳамрообоев, – мегӯяд Бобомурод Дехқонов, яке аз ҷавононе, ки саҳифа дар телеграм таъсис додааст ва ҳамон сол баъди маслиҳатҳо ба он «Ҳумиён» номҳоҳ. Ин саҳифа ӯзбекистонӣ ҳамон ҳамон ҳаҷаре монанд.

– Маркази миллио маданияти тотору бошкӣ даро ӯзбекистонӣ мегардад. – Гуфту: – Дар ӯзбекистон дар Ҳарориҳои Ҳамрообоев, – гуфту ўзбекистонӣ мегардад.

– Башад, – дар ӯзбекистонӣ мегардад. – Башад, – дар ӯзбекистонӣ мегардад. – Башад, – дар ӯзбекистонӣ мегардад.

– Маркази миллио маданияти тотору бошкӣ даро ӯзбекистонӣ мегардад. – Гуфту: – Дар ӯзбекистон дар Ҳарориҳои Ҳамрообоев, – гуфту ўзбекистонӣ мегардад.

– Узбекистон барои таътили ҳалқиятҳо ҳамон ҳамон ҳаҷаре монанд.

– Узбекистон барои таътили ҳалқиятҳо ҳамон ҳамон ҳаҷаре монанд.

– Узбекистон барои таътили ҳалқия



## *Қарор ва ичро*

# БУЗУРГТАРИН БОРГОҲИ ТАЪЛИМИИ САМАРҚАНД

**Холо дар шаҳри  
бостонӣ қариб 10  
мактаби олий арзи  
вучӯд дошта, яке аз  
бузургтарин ва  
қадима Донишгоҳи  
давлатии Самарқанд  
аст, ки дар ин  
borgоҳи таълим  
қариб 30 ҳазор  
нафар ҷавонон аз  
рӯйи 37 ихтинос  
сабақ мегиранд.  
Аз 20-уми июни соли  
равон қабули  
хуччатҳои  
довталабон оғоз ёфт.  
Бо ҳамин муносибат  
анҷумани матбуотӣ  
бо ноиб-ректори  
таълимигоҳи мазкур,  
доктори фанҳои  
физика-математика  
профессор Аҳмадҷон  
СОЛЕЕВ ба вуқӯй  
пайваст.**



– Январи соли гузашта бо қарори сарвари давлат «Доир ба баз ҳам рушди фаъолияти Дошишгоҳи давлатии Самарқанд» ба имзо расид, ки барои таъсиси чанд, донишкада дар назди мактаби олии мо заминai мусоид фароҳам овард, – гуфт Аҳмадҷон Солеевич, – воқеан Президент дар Муроҷиатномаи хеш ба Олий Маҷlis ва ҳалқи Ўзбекистон таъкид намудаанд, ки рушди соҳаи таълимӣ тарбия ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалият-ноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати мамлакат аст.

Боиси хурсандист, ки соли 2022 қабули донишҷён ба таълимгоҳи мо ду баробар афзуд. Холо дар назди Донишгоҳ институти агробиотехнология ва беҳтарин маводи озуқа дар ноҳияи Ҷомбой, Донишкадаи тайёр кардани кадрҳои педагогӣ ва технологияи ахбор дар ноҳияи Ургут, инчунин Институти физикаи муҳандисӣ таъсис ёфта, барои тайёр кардани мутахассисони баландихтисос саҳми арзанда мегузоранд.

— Аҳмадҷон Солеевич, доир б  
таи хориҷӣ маълумот медодед.

— Донишгоҳ қарип бо 50 мактаби олии дунё шартномаи ҳамкорӣ дорад. Танҳо соли гузашта раёсати робитаҳои хориҷии донишгоҳ бо Донишгоҳи Ситии Малайзия, бо як қатор донишгоҳҳои Русия, инчунин Тоҷикистон, Англия, Амрико, Фаронса, Куриёи Ҷанубӣ, Хитой ва дигар кишварҳои ҷаҳон риштаҳои ҳамкорӣ баст. Дар асоси шартнома табодули академии донишҷӯён ва такмили ихтисоси омӯзгорон ба вуқӯй пайваст. Ташири шарикони хориҷӣ ба Самарқанд хеле афзуд. Лозим ба ёдоварист, ки Сафири Favқулода ва Муҳтори Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода ба таълимгоҳ ва сӯхбати ў бо ректорамон, сенатор Рустам Ҳолмуров-дов хотирнишин буд.

Чанде пеш дар донишгоҳ бо иштироки тамоми ректорҳои мактабҳои олии Русия бо сарварии академик Д. Садовничий анҷумани бошукуҳ баргузор гардид. Таширифи вакилюни Қазоқистон, Малайзия, Чопон, Хитой ва дигар кишварҳои олам пурсамар буд.

Андежаҳо

# БОВАР ДОРЕМ...

Ҳар боре шумораи навбатии «Овози точик»-ро варақ мезанам, ҳатман ба адади нашри он назар меафканам. Аввали сол обуна ба рӯзномай ягонаи тоҷикии Ўзбекистон – «Овози тоҷик» дилгиркунанда буд. Вазъияти газета ҳар як тоҷики бо маърифатро ба андеша кардан водор менамуд. Оё дар ҷумхурӣ нуфуси тоҷикон ноҷиз аст? Маълумоти оморӣ акси инро шаҳодат медиҳанд. Тоҷикон дар байнин аҳолии сермиллати ҷумхурӣ аз ҷиҳати нуфус дар ҷойи дуюм қарор доранд. Ҳушбахтона, бо кумаки ҳомиёну баъзе ташкилоту муассисаҳо адади нашри рӯзнома боло рафт. Вале борҳо мушоҳида кардаем, ки 7-8 шумораи рӯзномаи ройгон ба мактабҳои таълимашон тоҷикӣ расида, дар китобхонаҳо даста-даста ҷанг зер карда хоб кардаанд. Ҳатто омӯзгорон ҳам пайваста намеҳонанд. Ҳол он ки дар ҳар як шумораи доир ба ҳаёт ва фаъолияти омӯзгоре ё маводи ouselibio навғоние соҳаи таълиму тарбия чоп мешаванд. Ба замми ин саҳифаи маҳсуси «Омӯзгор» нашр мейёбад. Оид ба ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтиҳодӣ

моиу фарҳангӣ мақолаҳои зиёд ба табъ мерасанд. Ин хама аввало ба омӯзгор ва байдан ба ҳар як хонандай закитабъ зарур аст. Омӯзгор бояд омӯзад, то биомӯзонад. Майлум аст, чун омӯзгор аз омӯзиш бозмонд, симои муаллими худро гум мекунад. Назди толибилими серталаби имрӯз дар ҳолати ногувор мемонад...

Шояд дастрас нашудани китоб сабаб шавад, чун адади нашри онҳо хеле ноҷизу кам аст, вали дастрас нашудани рӯзнома баҳона шуда наметавонад. Зеро барои ин обуна шудан кифоя аст. Нахондани китоб, ба хусус рӯзнома ба костагии ҷаҳонбинӣ, ҳудшиновису худогоҳӣ мерасонад. Рӯзнома забон аст, забони миллат. Рӯзнома воситаест, ки забонро аз олудагиҳо пок карда, забони адабиро ташаккул медиҳад.

Пас чаро мо рӯзнома намеҳонем, ҷаҳонбинии худро такмил намедиҳем? Чаро нисбати арзишҳои миллиамон бефарқ ҳастем? Садҳо ҷаро-ҷароҳо аз андешаи қас мегузарад, вали дарёфтӣ посухи дақик амрест мухол.

Айёми бозсозӣ эҳсосоти худ шиносии мардум хеле бол рафта, дар шуури мардум чараёни бедорӣ сурат гирифт буд. Завқу шавқ ба омӯзиш арзишҳои миллӣ зиёд гардид. Микдори синҳои тоҷикий бе маротиб афзуд. Дар рӯзномаҳои ноҳияҳои тоҷикниши саҳифаҳо ба забони тоҷикий пайдо шуданд, дар вилояти ҳамон Сафи обуначиён афзуд. Ҳатт қарорҳои ҳокимони вилояти Ҳисор дар бораи рафъ намудани ҳамон тоҷиҳои солҳои 30-юми асри ғашта бобати ислоҳи сабт миллат дар шиноснома интишор шуданд. Дар шаҳри Нурадин тоҷандин оиларо медонам, ки миллати худро дар шиноснома тоҷик нависондаанд. Таасууфовар аст, ки баъдан ин ҳамон ба фаромӯш расид. Шояд сабаби аввалин ин ҷараён душвонд гардидани вазъи ҳаёти иқтисодӣ диву иҷтимоӣ давраи гузарӣ буд. Ин ҳолат мардумро лоқайду беларво кард. Ҳиссиёт хештаншиносиву худогоҳиашон коста гардид.

Оре, дар зинаи аввали давраи гузариш вазъи иҷтимоӣ аҳолӣ роҳаткунанда набуд. Сафи бекорон афзуд. Ташвишҳои зиндагӣ зиёд шуданд. Бархусус ҷавонон мардикорӣ

дар кишварҳои дуру наздик пеша карданд.

Имрӯз ҳаёт дигар аст. Бо ташаббус ва роҳнамоии Президент ва ислоҳоти ояндасоз вазъи зиндагии мардум хеле хуб шудааст ва боз ҳам хубу фаровонтар мегардад. Ҳосатан ба ҷавонон имкониятҳои васеъ муҳайё мешаванд. Вале ҳамону масоили ҳудшиносиву худо-гоҳӣ дар канор мондаанд. Маърифату маънавият пеш намераванд. Аксарият ба тамошо ва ҳондани маводи шабакаҳои ин-тернет машгуланд. Он ҷо ба забони модарӣ ҷизро намекунанд ва ё тамошо намекунанд.

Аксарият аз душвории забони рӯзнома гила доранд, ки як баҳона асту ҳалос. Рӯзнома ба забони адабии форсии тоҷикий ҷоп мешавад, на ба шевай ягон маҳал. Вақте ки шаҳс ба забони модарӣ қитобу рӯзнома наҳонад, забони адабиро аз кучо донаанд?

Сониян, забон ҳамеша дар такомул аст. Вобаста ба рушди ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷти-моиву фарҳангӣ таркиби луғавии забон аз ҳисоби вожаву ибораҳои нав ғанӣ мегардад. Ин ҳодиса ба ҳамаи забонҳо хос аст. Бояд таъкид кард, мо, тоҷикон ҳуҷбахтем, ки осори

мондагори ниёконамонро бетабдилу тарчума меконем ва дарк менамоем. На ҳамаи халқҳо ба ин қобили қодиранд...

Ошкоро бояд гуфт, ки қалиди ҳудогоҳиву ҳештаншиносӣ ҳондан, ҳондан ва боз ҳондани китобу рӯзнома будуҳаст!

Соли оянда рӯзномаи «Овози тоҷик» садсола мешавад. Дар ташкил ва таҳияи нахустшумораҳои рӯзнома хидмати Устод Садриддин Айнӣ ва ҳамсафони баору номуси ўбандоза аст. Кори пасомадони онҳо ва кормандони қунуни рӯзномаро набояд осонгирифт.

Рӯзнома шиноснома, парчами миллат боиси нангӯ орва номуси тоҷикони кишвар аст. Пас аз ҷанде боз маърақаи обуна ба нашрияҳои даврӣ оғоз мегирад. Итминони комил дорем, ки ҳамзабонни мо яқдилона ва ҳамҷиҳатона ба ҳифзи ору номуси ҳуд бармехезанд ва минбарии ягонаи хеш «Овози тоҷик»-ро дастгирӣ мекунанд.

Ўзбакбойи РАҲМОН.  
Вилояти НАВОЙ.

# *Oboz u moruk*

# **МУАССИСЛАР:**

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси  
Қонунчиллик палатаси Кенгаши,  
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси  
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон  
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.  
*Тожик тилида нашр этилади.*

## Чонишини сармуҳаррир Тоҷибой ИКРОМОВ

**Рўзнома ҳафтае ду маротиба:  
рўзҳои чоршанбе ва шанбе чоп  
мешавад.**

***Рўзнома дар компьютерхонаи идора***

Ҳачми насри бадей, очерку мақола аз 5 саҳифаи чоги ду интервалӣ ва шеър аз 50 мисрӣ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рузнома ба мактубҳои интишорнашуда ҷавоб намегардонад.

Рўзнома 25 июни 2008 дар Оңсизи матбуот ва ахбороти Ўзбекистон таҳти рақами 0003 ба рўйхат гирифта шудааст.

Суратхисоби мо дар бонк:  
С/Х 20212000300101767001, МФО  
00417. Филиали Автотранспорти  
бонки ДСТ-и «ASAKA»  
дар шаҳри Тошканд.

Мұхаррири навбатдор:  
С. Бекназарова.  
Муффиқи чадвал — 21.30  
Ба чөп супурда шүд — 01.00

Нишонии мөн

100000 ш.Тошканд,  
күчәи Матбутчилар 32

Телефонхо: қабулгоҳ : 233 - 82 - 83;  
Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30.  
сайт <http://ovozitojik.uz/>, e-mail:  
[ovozitoj@umail.uz](mailto:ovozitoj@umail.uz), [ovozitj@list.ru](mailto:ovozitj@list.ru)  
Индекси обуна 170.  
баатыу нашри Ширкети саҳомии «Шарқ».  
юнион корхона: құчам Билюн, ханаи 41